

Омилли муҳимтарини пешрафти сектори хўроқ

Свобода слова

(Аввалаш дар сах. 1)

Соли 2003 он тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоя қилинишига эришилди. Бу ҳақда Президентнинг қарори билан қабул қилинган «Тадбиркорлик ҳаққида»ги Қонуннинг қўллаш қўлланмаси ва мувофиқатнома гирад. Ош...

Органҳои назоратлар ваколатҳои аз ҳад беҳадро соҳибанд, ки ҳуқуқҳои тадбиркорларро поймол ва ё маҳдуд месозанд.

Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва банкҳо, ки дорони ҳуқуқи санчишанд, бисёр вақт сарф менамоянд. Микрофирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рўи системаи соддашудаи андозсупури дар як соя то 174 ҳуҷат месупоранд.

Азқайдгузарӣ

Системаи нави бақайдгирии «аз як дар», ки додани баъзе рухсатномаҳо ро низ дар бар мегирад, умуман афзалияти худро намоён мекунад. Муддати бақайдгирий ҳеле кўтоҳ шуд, ба ҳисоби миёна 16 рўзи қорӣ иктисор шўдааст. Теъдоди он респондентҳое, ки аз душвории қори бақайдгирий маҷбуран ба пардохтҳои ғайрирасмӣ даст мезадад, то ба 8 фоиз кам шуд. Дар баробари ин, мўҳлати бақайдгирий дар минтақаҳо гуногун аст. Ин ҳол нишон медиҳад, ки ҳанўз дар қоймо системаи нав ба мушкилот рў ба рўянд. Йддае аз тадбиркорон маҷбур мешаванд, ки қори дигар органҳоро низ иҷро кунанд.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқат системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин...



Работа выполнена

ученицей 11А класса

Фоминовой Еленой

Учитель: Бершадская Е.

Л.

Оператсияҳои тиҷорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тадбиркорони хурд ва миёна дар фаъолияти берунии иқтисодӣ ҳамон ноҳис ба чашм меҳўрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридоти мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвории қори ташкилӣ сеяки

ин қор бюрократизм монеъ мегардад. Аз рўи маълумоти респондентҳо дар қараёни рухсатномагирий агар соли 2002-юм 17 фоиз бошад, дар соли 2003-юм 25 фоизашон ба пардохти ғайриқонунӣ даст задаанд.

Аз панҷ се нафар респондентҳо гуфтаанд, ки пардохтҳои ғайрирасмӣ мулоҳиза аст. Чун...

Таҳқиқот дар баробари намоён қардани ҳолатҳои манфӣ, роҳҳои барқарор кардани ин ҳолатҳо низ таҳқиқ дод. Дар давоми соли 2003 ба фаъолияти тиҷоратӣ аз режими андоз дар давраи барқарор шудани тиҷорат пешниҳод шуд, ки Қонун «Дар бораи кафолатҳои озодии фаъолияти тадбиркорӣ» тақмил бояддода...

шавад. Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ қардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсентонӣ бо назардошти ҳатмии мўҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани тағирот) ба ҳаёт татбиқ қарда...

Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ қардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсентонӣ бо назардошти ҳатмии мўҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани тағирот) ба ҳаёт татбиқ қарда...

Як қиҳати мусбати ин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони ҷавобдиҳанда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар соҳаи наздик беҳтар мешаванд.

Натиҷаҳои пешакии таҳқиқоти маъруз дар маҷлиси Шўрои координасионии республикавӣ оид ба рағбатқарғаронию тараққӣ қардани бизнесси хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шунда шуд. Аъзоёни Шўрои маъруз ба ин қори иҷрошуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъқид намуданд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҳисобот анализ бо сифатест дар фаъолияти тиҷорати кишвар ва тавсияҳои аз он бармеоянд. Таҳқиқоти маъруз ба ин муҳити тиҷоратиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақмил дода, ба тараққӣ ҳоҳад бахшид.

Эллаз МУДАРРИСОВ

Содержание

Введение

ГЛАВА I Понятие свободы слова в системе гражданских и политических прав.

- 1.1 Гражданские и политические права
- 1.2. Категория свободы
- 1.3 Свобода слова

ГЛАВА II История возникновения и развития свободы слова

- 2.1. Свобода слова в зарубежных странах
- 2.2. Свобода слова в России
- 2.3. Современное положение в России

Заключение

Список используемых источников и литературы

Омил муҳимтарини пешрафти сектори ҳуқуқ

Цель работы – рассмотреть историю права на свободу слова в России и других странах.

Задачи:

- Рассмотреть имеющиеся в литературе данные и представления по вопросу свободы слова, а также ее место в системе гражданских и политических прав; определить понятие «свободы», «цензуры»;
- Проанализировать историю развития свободы слова и цензуры в России и других странах.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тadbирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳо мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

наҳое, ки аз як сол зиёд боз кор мекунад, боз як рухсатнома гирифтани рухсатнома ва мувофиқатнома ҳануз ҳам мураккаб аст ва кори проблемавӣ мебошад. Базаи нормативии мавҷуда,

Қариб сеяки респондентҳо бар онанд, ки чарабни гирифтани рухсатнома ва мувофиқатнома ҳануз ҳам мураккаб аст ва кори проблемавӣ мебошад. Базаи нормативии мавҷуда, ҳануз аз бисёр дастуруламалу қонуни маъмури ҳуқуқ ҳамаҷун ба талаби маҳсул ба тоҷирони умуман соҳиб будан ба қарорати амри маҳол аст.

Омӯро ба базои зарурӣ нормативӣ ва тарғиби маҳсул ба тоҷирони умуман соҳиб будан ба қарорати амри маҳол аст. Системаи нави бақайдгирӣ «аз як дар» маҳоро низ афзалияти худро намоён мекунад. Муддати бақайдгирӣ ҳамаҷун ба ҳисоби тасир шудааст. Теъдоди он респондентҳо, ки аз қарори кори ба қайдгирӣ фаъолият ба қарорати амри маҳол аст.

Оператсияҳои тиҷорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тadbirkорӣ ҳурд ва миёна дар фаъолияти берунӣ иқтисодӣ ҳамон ноҷиз ба чашм меҳӯрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридоти мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвориҳои кори ташкилӣ сеяки

шавад. Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ кардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозситонӣ бо назардошти ҳатмии мӯҳлати семоха (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани андоз) ҳамаҷун ба ҳисоб гирифта карда

Пешниҳод карда шуд, ки механизмҳои бақайдгирӣ карда шаванд то қорқорҳои режими андоз ва гумрук дар давраи татбиқ намудани онҳо лоиҳаҳои инвестисионӣ онҳоро ҳимоя карда тавонад. Ҳамчунин омӯхтани имконоти гузарондани вақолатҳои сохторҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи натиҷаҳои тафтиш ба мисли: қатъ кардани фаъолияти қорқорна, бекор кардани литсензия, тахқиқи истифодаи барар аз сурат-ҳисобҳои бонкӣ ва ғайра ба қорқорҳои судӣ тавсия

Ҳамчунин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони ҷавобдиханда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик бехтар мешавад.

Натиҷаҳои пешакӣ таҳқиқоти мазкур дар маҷлиси Шӯрои координатсияи ҳиссаҳои оид ба рағбатҳои додани бизнеси ҳурд ва тadbirkорӣ хусусан ба ҳисоби Шӯрои мазкур шуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъкид намуданд, ки ин ҳамаҷун ба қорқорна оянда ҳам давом кардан ба мақсад аст, изҳори қарор карданд, ки онро ташкилотҳои байналхалқӣ ҳам дастгирӣ менамоянд.

Мувоҷиҳаи раис Ҷумҳурии Тоҷикистон сифатҳои кишвар мада ҷумҳуристон бо ҳуқуқанд в Ҷумҳурии Тоҷикистон будӣ Ҷ



Гражданские и политические права

- **Гражданские права** - это те права и свободы, которые принадлежат человеку как члену гражданского общества; основы конституционно-правового статуса гражданина государства, определяющие возможности его участия в политической, социальной и культурной жизни общества. Это право на жизнь, свобода от пыток и любых иных форм насилия, право на свободу и личную неприкосновенность и т.д.
- **Политические права** - это, как правило, права и свободы граждан только данного государства. Эти права связаны с участием в политической жизни государства, в управлении государственными делами.
- **Свобода слова** относится как к гражданским, так и к политическим правам.



Важнейшие документы

(Аввалаш дар сах. 1)

Соли 2003 он тадбиркороне, ки тарзи идорашаандаи санҷишхоро дар асосҳои қонун ба ҳубӣ мефаҳманд, оғоз адунчишавӣ бояд ҳам то ба ҳол иҷро карда шуда бошад. Китобҳои ба қайдгирӣ санҷишхоро 18 ғайриҷорӣ ва 20 тадбиркорӣ кардаанд.

Органҳои назоратгаҳи ваколатҳои аз ҳад беҳадро соҳиббанд, ки ҳуқуқҳои тадбиркоронро рағбдор ба ғе маҳдуд қарор додаанд.

Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Азқайдгузарӣ

Системаи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин аст. Соли 2003 ҳар як корхонаро лозим буд, ки барои сар қардани фаъолият ба ҳисоби миёна 3 рухсатнома ва мувофиқатнома гирад. Он корхонаҳо, ки аз як сол зиёд боз кор мебаранд, баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин аст.

Соли 2003 ҳар як корхонаро лозим буд, ки барои сар қардани фаъолият ба ҳисоби миёна 3 рухсатнома ва мувофиқатнома гирад. Он корхонаҳо, ки аз як сол зиёд боз кор мебаранд, баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин аст.

Ҳариб сеяки респондентҳо бар қарор додаанд, ки қарағни гирифтани рухсатнома ва мувофиқатнома ҳанӯз ҳам мураккаб аст ва кори проблемавӣ мебарорад.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Оператив тижорати

Иштироки субъектҳои тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Ҳариб сеяки респондентҳо бар қарор додаанд, ки қарағни гирифтани рухсатнома ва мувофиқатнома ҳанӯз ҳам мураккаб аст ва кори проблемавӣ мебарорад.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.



Шавад. Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ қардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозситонӣ бо назар ба ҳисоби миёна (аз ҳисоби миёна) шуда бошад. Пешниҳод қарда шуд, ки механизме бояд қорӣ қарда шавад то корхонаҳо аз бадшавии режими андоз ва гумрук дар даяраи татбиқ намудани тағироти соҳаи андозсупорӣ наҷорӣ онҳоро ҳимоя қарда тавонад. Ҳамчунин омӯхтани имконоти гузарондани ваколатҳои сохторҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи натиҷаҳои тафтиш ба мисли: қатъ кардани фаъолияти корхона, бекор кардани литсензия, таъқиқи истифодабарӣ аз сурат-ҳисобҳои бонкӣ ва ғайра ба органҳои судӣ тавсия шудаанд.

Як ҳақати мусобати ин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони ҷавобдиханда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик беҳтар мешаванд. Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.

Таърихи тадбиркорӣ баъзе тадбиркоронро ба тадбиркорӣ қарор додаанд. Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки ба тадбиркорӣ баъзе баъзе бисёр қарор додаанд. Тадбиркорони фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи идорашудаи андозсупорӣ дар як соҳаи тадбиркорӣ қарор додаанд.



Идея «естественных прав»:

Человек является высшей социальной ценностью, он от природы обладает неотъемлемыми правами на жизнь, на свободу и др., которые не могут быть никем отняты.

Идеология эпохи Просвещения стала рассматривать отклонение человека от общепринятой нормы не как ущербность, а как проявление его личности, развитие которой идет на пользу не только самому индивиду, но и обществу.

аст. Соли 2003 ҳар як корхонаро ва широк буд, ки барои таъини раҳбарони олимп ба ҳисоби мавҷиб ба ҳисоб ва мувофиқатнома гирифта шудааст. Соли 2002-юм 17 фоиз бошад, дар соли 2003-юм 24 фоиз ғайриқонуний даст заданд.

Оператсияҳои тижорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тадбиркории хурд ва миёна дар фаъолияти берунӣ иқтисодӣ ҳамон ноҳис ба ҳаҷми меҳраб. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридоти мутобиқан 1 ва 3 фоиз-респондентҳо машғул шудаанд.
Душвориҳои кори ташкилий баъзи

шавад. Соли 2002 қорӣ гардиани сертификат ва маркировка ба як талабо...



Джон Локк (John Locke)

Мувофиқи фикри Алишер Шайхов — раиси палатаи тижорати-саноатию Ўзбекистон сифатс кишвар мада чи бо ҳуқуқ ванд ва Ўзбекистон будӣ хо



(Аваллаш дар сах. 1)
Соли 2003 он тадбиркороне, ки тарзи идорашаандаи санҷишхоро дар асосҳои қонун ба ҳуҷия мефаҳманд, соли 2003 ҳамаи санҷишхоро ба ҳол ин санҷишхоро ба ҳуҷия мефаҳманд. Китоби ба кайдгирии санҷишхоро кардаанд.
Органҳои назоратгар ваколатҳои аз ҳама ҳуқуқҳои маҳдуд мебошад. Тади органҳои раёсати давлат ва боҳаққо, ки дорони ҳуқуқи санҷишхоро биёбон фирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи санҷишхоро андозсупорӣ дар як соҳа...

Сиёсатӣ нави бақайдгирӣ назоратгар маҳоро аз фаъолияти худро намоён мекунад. Муддат ба ҳисоб тисор шудааст. Теъдоди он респондентҳои кайдгирӣ дар ҳамаи гайрирасмӣ даст мевазанд, то ба 8 фоиз қорӣ гардиани муҳлати бақайдгирӣ дар минтақаҳо гуногун аст. Ҳар миқдор муҳлат, ки ҳама ба мушкilot ру ба рӯнд. Иддае аз тадбирхори манҷур мешаванд, ки кори дигар органхоро низ иҷро кунанд.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ менамояд, дар натиҷа баъзеи онхоро мувофиқат системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

Теория общественного договора

- Государство - продукт сознательного творчества, результат договора, в который вступают люди, находившиеся до этого в «естественном», первобытном состоянии.
- Государство - рациональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они передают часть своей свободы, своей власти государству. В итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей и соответственно — ответственность за невыполнение последних.
- Договорная теория была крупным шагом вперед познания государства, так как порывала с религиозными представлениями о происхождении государственности и политической власти. Эта концепция имеет и глубокое демократическое содержание, обосновывая естественное право народа на свержение власти негодного правителя, вплоть до восстания.

...хисобанд, ки дар амал қорӣ кардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсипноӣ бо назардошти ҳатмии мӯҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани он тағирот) ба ҳаёт татбиқ карда шавад.



кардани литсензия, тавқифи истифодабарӣ аз сурат-хисобҳои бонкӣ ва ғайра ба органҳои судӣ тавсия шуд.

Як ҷиҳати мусбати ин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони ҷавобдиханда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик бехтар мешавад.

Натиҷаҳои пешакии таҳқиқоти мазкур дар маҷлиси Шӯрои координатсионии республикавӣ оид ба рағбатнокгардонии тараққӣ додани бизнеси хурд ва тадбиркории хусусӣ шунда шуд. Аъзоёни Шӯрои мазкур ба ин қорӣ иҷрошуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъкид намунонд, ки чунин қорхоро дар оянда ҳам давом додан мувофиқи мақсад аст, изҳори ақида карданд, ки онро ташкилотҳои байналхалқӣ ҳам дастгирӣ менамоянд.

Мувофиқи фикри Алишер Шайхов — раиси палатаи тиҷоратӣ-саноатии Ўзбекистон сифатест, ки ин шавар ва мада ҷиҳат бо ҳукумат ванд ва ин Ўзбекистон будӣ хоҳад



СВОБОДА

- Ш.Монтескье: «Свобода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется, а в том, чтобы иметь возможность делать то, что должно хотеть, и не быть принуждённым делать то, что не хочешь»
- Ж-Ж.Руссо: «Свобода есть подчинение закону, самим себе данному»
- И.Кант: «Свобода есть подчинение закону, который личность сама на себя возложила»



• свобода передвижения



• свобода вероисповедания



At the Theatre of Dionysus, Athens — 1903



• свобода творчества



• свобода выбора



• свобода слова




Насилие и навязывание принципов на телевидении и в рекламе



МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Не будь бараном - узнай свой гороскоп



118 чрезмерное употребление алкоголя наносит вред здоровью

Свобода телевидения и

дети

За последние 40 лет в мире было проведено более 1000 исследований, посвященных влиянию телевидения и кинематографа на детей. Результаты их практически идентичны: агрессия на экране делает детей более агрессивными по отношению к людям, животным и к неодушевленным предметам. Американская Академия Педиатрии\American Academy of Pediatrics опубликовала четыре фундаментальных вывода из этих исследований.

- дети, которые смотрят много передач, содержащих сцены насилия, воспринимают насилие, как легитимный способ разрешения конфликтов.
- просмотр сцен насилия делает человека более беззащитным к насилию в реальной жизни.
- чем больше ребенок видит сцен насилия на экране, тем больше шансов, что он станет жертвой насилия.
- если ребенок отдает предпочтение просмотру телепрограмм, содержащих сцены насилия, существует значительно большая вероятность, что он вырастет агрессивным человеком и даже может совершить преступление.

Свобода слова в зарубежных странах

(Аввалаш дар сах. 1)

Соли 2003 он тадбиркоре, ки тарзи илорашавандаи санҷишхоро



Джон Локк (John Locke)

Соли 2003 он тадбиркоре, ки тарзи илорашавандаи санҷишхоро маҳорони низ дар бар мегирад, умуман афзоиши намоён мекунад. Муддати қарор ҳама гуна ҳаққон ба ҳисоби миёна 16 рӯзи қорӣ иктидор медаст. Теъриди он респондентҳо ба қарорҳои бақайд гирифташуда дар ҳаққи гафирасмӣ даст мезадаанд, то ба 8 фоиз кам шуд. Дар баробари ин, муҳлати бақайдгирии дар минтақаҳо гуногун аст. Ин ҳол нишон медиҳад, ки ҳама дар қорӣ системаи нав ба мушкilot рӯ ба рӯянд. Иддае аз тадбирхон мачбур мешаванд, ки қори дигар органхоро низ иҷро кунанд.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онхоро мувофиқ системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

аст. Соли 2003 ҳар қорӣ бақайдгирии «аз як дар» ба ҳисоби миёна 3 рухсатнома ва мувофиқатнома гиранд. Онҳо рухсатнома, ки аз як сол зиёд боз мекунанд, боз як рухсатнома гирифтанишон лозим буд.

Қариб сеяки респондентҳо бар онанд, ки қарабни гирифтани рухсатнома ва мувофиқатнома ҳама гуна мураккаб аст ва қори проблемавӣ мебошад. Базаи нормативии мавҷуда, танзимқари қори ба даст даровардани рухсатнома ва мувофиқатнома



тиҷорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тадбирқори хурд ва миёна дар фаъолияти берунии иқтисодӣ ҳамон ноҳиз ба чашм меҳӯрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридотӣ мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвории қори ташкилӣ сеяки

странах

Иштирок қардан элим буд, ки барои олият ба ҳисоби миёна 3 рухсатнома ва мувофиқатнома гиранд. Онҳо рухсатнома, ки аз як сол зиёд боз мекунанд, боз як рухсатнома гирифтанишон лозим буд.

— талаби махсус ба тоҷирони умдафуруш (оптовое) : ҳаҷми капиталӣ тибқи маромнома (уставной капитал), ам

шавад. Иштирок қардони қорисни чунин ме- қорӣ қарда- бод аз ав- вали соли андозситони бо назар- дошти ҳатмии муҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шуда- ни он тағирот) ба ҳаёт татбиқ қарда шавад.

Пешниҳод қарда шуд, ки механиз- ме бояд қорӣ қарда шавад то қорқо- наҳо аз бадшавии режими андоз ва қордани и онқ- чунин ва- нанда аз рӯи қатъ бекор исти- бонқӣ тавсия



Джон Милтон (John Milton)

Маъқур дар маҷлиси Шӯрои коорди- сатсия республиқавӣ оид ба рағ- дай тараққӣ додани биз- саси хурд ва тадбирқори хусусӣ иҷро шуд. Аъзоҳои Шӯрои маъқур як додани ба тараққӣ ҳақиқатҳои қорӣ чунин қорқоро дар оянда ҳам да- дадани мувофиқи мақсад аст, из- даданд, ки онро ташки- лотҳои байнаҳалқӣ ҳам дастқрия ме- намоянд.

Муво- раис Ӯзбеки сифате кишвар мада ч бо ҳуққонд в Ӯзбеки будӣ х



Законодательство периода буржуазных революций и становления буржуазных государств

(Аввалаш дар саҳифа)

Соли 2003 он тадбиркорони идорашааанда дар асосҳои қонун ба ҳақ ба ҳол ин сатҳ чандон баланд намебошад. Китоби ба қайғуи санҷишхоро 88 фоизи респондентҳо қардаанд.

Органҳои назоратгар ваколатҳои аз ҳақ беҳадро соҳибанд, ки ҳуқуқҳои тадбиркороноро поймол ва ба маҳдуд месозанд.

Тадбиркорои хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонҳо, ки дорони ҳуқуқи санҷишанд, бисёр вақт ба ҳақ қардаанд.

Фирмаҳои тадбиркороноро соҳибдорони системаи солдашудаи андозсупорӣ дар як сол ба ҳақ қардаанд.

Аз ҳақ тадбиркороно

Системаи раёсати давлатӣ ба ҳақ дар ҳақ қардаанд. Маҳоро ни дар бар мегирад, умуман афзолияти ҳуқуқ намоён мекунад. Муддати ба ҳақ қардаанд.

Ба ҳисоби миёна 10 рӯзи қори ба ҳисоб шуда, ба ҳақ қардаанд. Респондентҳо, ки аз ҳақ қардаанд, ба қайғуи раёсати давлатӣ ва бонҳо гафирасми даст мезадаанд, то ба 8 фоизи кам ба ҳақ қардаанд.

Дар баробари ин муҳлат ба ҳақ қардаанд. Гуногун аст, ки ҳақ қардаанд, ки ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро маҳоро ба ҳақ қардаанд.

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин аст.

Соли 2003 ҳар як қоркхонаро лоҳиш ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Субъектҳои бизнеси хурд ва тадбиркорои ба базаи зарурии нормативӣ, ки гирифтани рухсатномаҳо ба танзим меоварад, ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Аз рӯи маълумоти респондентҳо дар қараёни рухсатномагирӣ агар соли 2002-юм 17 фоиз бошад, дар соли 2003-юм 25 фоиз қоркхона ба ҳақ қардаанд.

Оператсияҳои тиҷорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тадбиркорои хурд ва миёна дар фаъолияти берунӣ иқтисодӣ ҳамон ноҳис ба чашм меҳӯрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротӣ воридотӣ мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвориҳои қори ташкилӣ баъзи

хоҳиш ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

— талаби маҳоро ба тоҷирони умуман ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Дар давоми соли 2003 аз тарафи ҳукумат оиди либерализатсияи фаъолияти тиҷорати берунӣ таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Аз ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Таҳқиқот дар баробари намоён қардани ҳолатҳои манфия, роҳҳои баргараф қардани онҳоро низ нишон дод. Аз ҷумла, барои ҳимоя қардани фаъолияти тиҷоратӣ аз режими андоз дар давраи барқарор шудани тиҷорат пешниҳод шуд, ки Қонун «Дар бораи кафолатҳои озодии фаъолияти тадбиркорои» тақмил бояддода

шавад. Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ қардани таҷироти соҳаи андоз бояд аз аввал дозистонӣ ба назар гирифта шуда, ба ҳақ қардаанд.

Таҳқиқот қарда шуд, ки механизми қорӣ қарда шавад то қоркхонаҳо аз бадшавии режими андоз ва гумрук дар давраи таҷибқ намудани онҳо лоиҳаҳои инвестисионӣ онҳоро ҳимоя қарда тавонад. Ҳамчунин таҳқиқоти гузарондани ваколатҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи натиҷаҳои тафтиш ба мисли: қатъ қардани фаъолияти қоркхона, бекор қардани литсензия, тақвиқи истифодабарӣ аз сурат-ҳисобҳои бонкӣ ва ғайра ба органҳои судӣ тавсия шуд.

Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Натиҷаҳои пешакӣ таҳқиқоти таҷироти берунӣ нишон дод, ки соҳибдорони тарғиб додани бизнеси хурд ва тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.

Мувофиқи раёсати давлатӣ ва бонҳо таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд. Таҳқиқоти тадбиркороноро ба ҳақ қардаанд.



The New York Times



- Адольф Окс: "All the News That's Fit to Print"

TIMES, SUNDAY, APRIL 19, 1998

D I N I N G O U T

- отказ от публикации скандальных или непроверенных новостей ради создания сенсации
- отказ от сомнительных методов добывания информации, от чрезмерно драматизированных иллюстраций и фотографий, от сюжетов, ориентированных на низкие вкусы, от вмешательства в частную жизнь, от низкопробной рекламы.


- Стандарты, предложенные и исповедуемые "The New York Times", отделяли "качественные" издания от изданий "желтой" прессы, которая в погоне за высокими тиражами не ставила себе никаких моральных ограничений. Результаты редакционной политики Окса привели к тому, что стиль "качественной" журналистики "The New York Times" был принят влиятельными интеллектуальными и издательскими кругами США, а чтение этой газеты стало

История цензуры в России

- 16 сентября 1796 года - Указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об упразднении частных типографий.
- 22 октября 1796 года - учреждение первого цензурного комитета.
- 9 июня 1804 года – первый цензурный устав
- 1826 год - создание III отделения высшей полиции, второй цензурный устав
- 22 апреля 1828 года - новый цензурный устав, более компактный и жёсткий
- правила о печати, введённые Александром I
- правила о печати, введённые Александром II



НЕ БОЛТАЙ!



Екатерина II

(1762-1796)



Александр I (1801-1825)



Николай I (1825-1855)



Александр *II*

(1855-1881)



В России свобода слова и убеждений гарантируется.



- Всеобщей Декларацией прав человека, статья 19 (10 декабря 1948 года)
- Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, статья 10 (4 ноября 1950 года)
- Международным Пактом о гражданских и политических правах, статья 19 (19 декабря 1966 года)
- Факультативным протоколом к международному Пакту о гражданских и политических правах
- Конвенцией о международном праве опровержения
- Декларацией о свободе выражения мнений и информации
- Конституцией Российской Федерации, статья 29
- Федеральным законом "О средствах массовой информации"
- Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации"

Омилли муҳимтариини пешрафти сектори хусусӣ

(Аввалаш дар сах. 1)

Соли 2003 он тадбир тарзи идорашаандаи с дар асосҳои қонун ба ҳу манд, соли афзуншавӣ бо ба ҳол ин сатҳ чандон ба бошад. Китоби ба қайдг ишҳоро 88 фоизи респонд кардаанд.

Органҳои назоратгар аз ҳад беҳадро сохи ҳуқуқҳои тадбиркоронро ё маҳдуд месозанд.

Тадбиркорони хурд органҳои раёсати давла кҳо, ки дорон ҳуқуқи с бисёр вақт сарф менамоя фирмаҳо ва корхонаҳои х системаи соддашудаи ан дар як соя то 174 ҳуҷат м

Азқайдгуза

Системаи нави бақай, як дар», ки додани баъзе маҳоро низ дар бар мегир афзалияти худро намоё. Муддати бақайдгирӣ хеле ба ҳисоби миёна 16 рӯз тисор шудааст. Теъдоди дентҳое, ки аз душвории қайдгирӣ маҷбуран ба гагирасмӣ даст мезада, фоиз кам шуд. Дар бар мӯҳлати бақайдгирӣ дар гуногун аст. Ин ҳол нишо ки ҳанӯз дар қойҳо систе мушкилот рӯ ба рӯянд. Ҳд бирхорон маҷбур мешаваа дигар органҳоро низ иҷр

Рухсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

аст. Соли 2003 ҳар як корхонаро ло-лим бул, ки барои сар қаролани фаз-

хоҳишмандонро аз иштирок қардан-лар чунин фазолият боқ доштааст.



Иштироки субъектҳои тадбиркории хурд ва миёна дар фаъолияти берунии иқтисодӣ ҳамон ноҷиз ба чашм меҳӯрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридотӣ мутобиқан 1 ва 3 фоиз-респондентҳо машғул шудаанд.

Душвории қори ташкилӣ беяки

қардани ҳолатҳои манфи, роҳҳои баргараф қардани онҳоро низ нишон дод. Аз ҷумла, барои ҳимоя қардани фаъолияти тиҷоратӣ аз режими андоз дар давраи барқарор шудани тиҷорат пешниҳод шуд, ки Қонун «Дар бораи кафолатҳои озодии фаъолияти тадбиркорӣ» тақмил бояддода

шавад.

Иштирокдорони пурсиш чунин ме-хисобанд, ки дар амал қорӣ қардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсентонӣ бо назардошти ҳатмии мӯҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани он тағирот) ба ҳаёт татбиқ қарда шавад.

Пешниҳод қарда шуд, ки механиз-рӣ қарда шавад то корқо-дшавии режими андоз ва давраи татбиқ намудани ҳои инвестиционии онқ-қарда тавонад. Ҳамчунин имконоти гузарондани ва-ахторҳои назоратқунанда ни санқсия (амр) аз рӯи тафтиш ба мисли: қатъ аъолияти қорқона, бекор итсензия, тавқифи исти-аз сура-қисобҳои бонқӣ ба органҳои судӣ тавсия

ти мусбати ин тадбир (та-он зоҳир мешавад, ки аз наи одамони ҷавобдихан-анд, ки муҳити қорӣ дар дик беҳтар мешавад. қои пешақии таҳқиқоти р маҷлиси Шӯрои коорди-республикавӣ оид ба рақо-қонию тараққӣ додани биз-ва тадбиркории хусусӣ д. Аъзоёни Шӯрои мазқур иҷрошуда баҳои муобат онро ҳам таъқид намуданд, арқоро дар оянда ҳам да-мувофиқи мақсад аст, из-қарданд, ки онро ташки-налқалқӣ ҳам дастгирӣ ме-

ки фикри Алишер Шайхов алаатаи тиҷоратӣ-саноатии и, ин ҳисобот анализ бо-дар фаъолияти тиҷорати кишвар ва тавсияҳои аз он бармео-мада ҷиҳати гуфтугӯи конструктивӣ бо ҳукумати республика асос меша-вад ва ин муҳити тиҷоратиро дар Ўзбекистон тақмил дода, ба он беҳ-будӣ хоҳад бахшид.

Эллаз МУДАРРИСОВ

СВОБОДА СЛОВА

(Аввалдан дар 1)

Соли 2003 он тадбиркороне, ки тарзи идорашаандаи санҷишхоро дар асосҳои қонун ба ҳуҷя мефаҳманд, соли афзуншавя бошад ҳам то ба ҳол ин сатҳ чандон баланд намебошад. Китоби ба қайдгирии санҷишхоро 88 фоизи респондентҳо зикр кардаанд.

Органҳои назоратгар ваколатҳои аз ҳад беҳадро соҳибанд, ки ҳуқуқҳои тадбиркоронро поймол ва ё маҳдуд месозанд.

Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонуҳ, ки дорои ҳуқуқи санҷишанд, бисёр вақт сарф менамоянд. Микрофирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи соддашудаи андозсупорӣ дар як сол то 174 ҳуҷат месупоранд.

Азқайдгузарӣ

Системаи навбарӯзи «аз як дар», ки додан ба тадбиркоронро низ дар бар мегирад, умуман афзалияти худро намоён мекунад. Муддати бақайдгирии ҳеле кӯтоҳ шуд, ба ҳисоби миёна 16 рӯзи қорӣ ихтисор шудааст. Теъдоди он респондентҳо, ки аз душвории қори бақайдгирии маҷбуран ба пардохтҳои ғайрирасмӣ даст мезадаанд, то ба 8 фоиз кам шуд. Дар баробари ин, муҳлати бақайдгирии дар минтақаҳо гуногун аст. Ин ҳол нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар қорӣ системаи нав ба мушкilot рӯ ба рӯянд. Иддае аз тадбиркорон маҷбур мешаванд, ки қори дигар органҳоро низ иҷро кунанд.

Рухсатнома

Ҳуқумат барои ба тартиб андохтани гирифтани рухсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқи системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

аст. Соли 2003 ҳар як қорӣ лозим буд, ки барои сар кардани фаъолият ба ҳисоби миёна 3 рухсатнома ва мувофиқатнома гиранд. Он қорҳонаҳо, ки аз як сол зиёд боз қор мекунанд, боз як рухсатнома гирифтанишон лозим буд.

Қариб се фоизи тадбиркоронанд, ки рухсатнома ва мувофиқатнома ҳанӯз ҳам мураккаб аст ва қори проблемавӣ мебошад. Базаи нормативии мавҷуда, танзимгари қори ба даст даровардани онҳо мушкilot меорад. Маҷбуран ҳанӯз ба қори мураккаб ва мушкilot қордаҳои дохилий иборат аст, ки бисёри онҳо аз експетизи қори зананаш эҳтиром маҳол аст.

Тадбиркорӣ ба базаи зарурии нормативӣ, ки гирифтани онҳо мушкilot ба танзим меварад, ҳанӯз мушкilot ҳоро пеш меварад. Барои тадбиркорон ҳанӯз ҳам масъалаи гирифтани рухсатнома ва мувофиқатномаҳо проблема аст. Ҳуҷатҳои зиёд дар қор мешаванд, барои гирифтани онҳо вақти бисёр сарф мешавад, ба ин қор бюрократизм монеъ мегардад.

Аз рӯи маълумоти рӯи таҳқиқоти инро омилӣ манфӣ ба фаъолият тичорати берунӣ ҳисобидаанд.

Оператсияҳои тичорати берунӣ

Иштироки субъектҳои тадбиркории хурд ва миёна дар фаъолияти берунӣ иқтисодӣ ҳамон ноҳиз ба қашм меҳурд. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридоти мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвории қори ташкилий беяки

ҳодисагондорро ба иштирок кардан дар чунин фаъолият боз доштааст, барояшон ин ҳол монеаи асосӣ мешавад. Дар баробари тағйироти мусбат дар қонунофарӣ, ҳамчунин маҳдудсозӣ ва талаботи иловагӣ ба вуҷуд омадаанд, ки онҳо ба зиёд шудани қори мушкilot ва миёна шуданд, сабаб мешаванд ба ин қори зайл аст:

— талаби махсус ба тоҷирони умдафурӯш (оптовое) : ҳаҷми капиталӣ

аз охири соли 2002 қорӣ гардишани сертификат ва маркировка ба як се ду ҳиссаи одамони ҷавобдеханда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик беҳтар мешаванд.

Натиҷаҳои пешакии таҳқиқоти тадбиркорони Шӯрои координации «аз як дар» оид ба рағбатнокгардонию тараққӣ додани бизнеси хурд ва тадбиркории хусусӣ шунида шуд. Аъзоёни Шӯрои мазкур ба ин қори иҷрошуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъкид намуданд, ки чунин қорҳоро дар онҳа ҳам давом додан мувофиқи мақсад аст, изҳори ақида карданд, ки онро ташкилотҳои байналхалқӣ ҳам дастгирия менамоянд.

Мувофиқи фикри Алишер Шайхов — раиси палатаи тичоратӣ-саноатии Ўзбекистон, ин ҳисобот анализи босифатест дар фаъолияти тичорати кишвар ва тавсияҳои аз он бармеоманда чихати гуфтугӯи конструктивӣ бо ҳуқумати республика асос мешаванд ва ин муҳити тичоратиро дар Ўзбекистон тақмил дода, ба он беҳбудӣ хоҳад бахшид.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Словом можно убить, словом можно спасти

Словом можно полки за собой повести.

(Вадим Шефнер, «Слова»)

ЦЕНЗУРА

шавад. Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ кардан мушкilot аст ва қори андоз ба назар додани онҳо мушкilot аст. Ҳамаҷунин (аз вақти мавҷуд шудани амал) қорӣ шудани онҳо ба қори мушкilot аст. Қорӣ кардан

Пешниҳод карда шуд, ки механизме бояд қорӣ карда шавад то қорҳонаҳо аз бадшавии режими андоз ва гумрук дар давраи татбиқ намудани онҳо лоиҳаҳои инвестисионии онҳоро ҳимоя карда тавонад. Ҳамчунин омӯхтани имконоти гузарондани ваколатҳои сохторҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи натиҷаҳои тафтиш ба мисли: қатъ кардани фаъолияти қорҳона, бекор кардани литсензия, тақвиқи истифодабарӣ аз сурат-ҳисобҳои қорӣ ва ғайра ба органҳои судӣ тавсия шуд.

Як чихати мусбати ин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони ҷавобдеханда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик беҳтар мешаванд.

Натиҷаҳои пешакии таҳқиқоти тадбиркорони Шӯрои координации «аз як дар» оид ба рағбатнокгардонию тараққӣ додани бизнеси хурд ва тадбиркории хусусӣ шунида шуд. Аъзоёни Шӯрои мазкур ба ин қори иҷрошуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъкид намуданд, ки чунин қорҳоро дар онҳа ҳам давом додан мувофиқи мақсад аст, изҳори ақида карданд, ки онро ташкилотҳои байналхалқӣ ҳам дастгирия менамоянд.

Мувофиқи фикри Алишер Шайхов — раиси палатаи тичоратӣ-саноатии Ўзбекистон, ин ҳисобот анализи босифатест дар фаъолияти тичорати кишвар ва тавсияҳои аз он бармеоманда чихати гуфтугӯи конструктивӣ бо ҳуқумати республика асос мешаванд ва ин муҳити тичоратиро дар Ўзбекистон тақмил дода, ба он беҳбудӣ хоҳад бахшид.

Используемые источники и литература

1. Текст Всеобщей декларации прав человека // Действующее международное право. Т. 2. М., 1996. С. 5—8.
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. СПб., 1996.
3. Конституция Российской Федерации. М., 1993
4. Федеральный закон “О средствах массовой информации” от 27 декабря 1991 года за N 2124–1
5. Федеральный закон “Об информации, информатизации и защите информации” от 20 февраля 1995 года за N 24–ФЗ.

литература

4. Мирсодиқова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. — М., 2000.
5. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий. М., 1997.
6. Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий. М., 1997.
7. Международные акты о правах человека: Сб. документов / Составители и авторы вступительной статьи В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. М., 2001.



Литература

(Аввалаш дар сах. 1)

1. Алексеев С.С. Философия права. М., 1998.
2. Бердяев Н.А. Философия свободы. М.2005
3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.-М., 2002
4. Бурлацкий Ф.М. Проблема прав человека в СССР и России. (1970-80-е и начало 90-х годов). — М.: Научная книга, 1999.
5. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции. Казань, 1995.
6. Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. «Аспект-Пресс»,2001
7. Ильин И.А. О сущности правосознания. — М., 1992 (оптовое)
8. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. Под общей редакцией члена-корреспондента РАН В.С. Нерсисянца. М., 1998.
9. История политических и правовых учений. Учебник. Под ред. О.Э. Лейста. —М.: Юридическая литература, 1997.
10. Локк Д. Избранные философские произведения. Т.2. М., 1960.
11. Международное публичное право: Учебник / Под ред. К.А.Бекяшева. М., 1998.
12. Монтескье Ш. О духе законов //Избранные произведения. М., 1955.
13. Нерсисянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли
14. Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989.
15. Общая теория прав человека. Под ред. Лукашевой Е.А. — М.: Норма, 2002
16. Права человека: история, теория, практика. М., 1996.
17. Права человека. Учебник для вузов / Под ред. Е.А. Лукашевой. М.:“Норма-Инфра-М” 2001.
18. Столяров А. Информационное общество будущего и современность. М.2000
19. Утяшев М.М. Курс лекций по истории политических и правовых учений. — Уфа: Полиграфкомбинат, 1999.
20. Философия свободы. Харьков 2002
21. Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве Саратов, 1974.
22. Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992

шавад.

Иштирокдорони пурсиш чунин ме-хисобанд, ки дар амал чорй кардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсипнон бо назардошти ҳатмии мўҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал чорй шудани он тағирот) ба ҳаёт татбиқ карда шавад.

Пешниҳод карда шуд, ки механизме бояд чорй карда шавад то корконаҳо аз бадшавии режими андоз ва баъди татбиқ намудани онҳо лоиҳаҳои инвестисионии онҳо омўштани имконоти гузарондани вақолатҳои сохторҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи тағироти тафтиш ба мисли: қатъ кардани фаъолияти корхона, бекор кардани литсензия, тавқиқи истифодабарй аз сурат-хисобҳои бонкӣ ва ғайра ба органҳои судй тавсия шуд.

Як ҷиҳати мусбати ин тадбир (тағирот) аз се ду ҳиссаи одомони ҷавобдеханда бар онанд, ки муҳити корй дар солҳои наздик бехтар мешаванд.

Натиҷаҳои пешакӣ таҳқиқоти маҷлиси Шўрои координасионии республикавй оид ба рағбатнокгардонии тараққй додани бизнеспоя ва тадбиркории хусусй шунда шуд. Аъзоёни Шўрои мазкур оиди кори иҷрошуда баҳои муобат дод ва онро ҳам таъқид намуданд, ки ин корхоро дар оянда ҳам давом додан мувофиқи мақсад аст, изҳори ақида карданд, ки онро ташкил додан ба ҳиссаи таъқиди тараққй ме-шавад.

Ҳамаҷунан маҷлиси Шайхов маҷлиси палатаи тиҷоратй-саноатии Ўзбекистон, ин ҳисобот анализи бо-сифатест дар фаъолияти тиҷорати кишвар ва тавсияҳои аз он бармеомада ҷиҳати гуфтугўи конструктивй ба ҳиссаи республика асос меша-вад ва ин муҳити тиҷоратиро дар Ўзбекистон тақмил дода, ба он бехбудй хоҳад бахшид.

Элдор МУДАРРИСОВ

